

Хуносай

комиссияи экспертии шўрои диссертационии 6Д.КОА-041-и назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик МС. Осимӣ оид ба рисолаи Каримов Саъди Мирзоевич дар мавзуи “Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ЧСК “Сементи тоҷик”)\”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техниқӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техниқӣ) пешниҳод шудааст

аз “_15_” марта соли 2024

ш. Душанбе

Комиссияи экспертии шўрои диссертационии 6Д.КОА-041-и назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар ҳайати: д.и.ф-м., профессор Абдуллаев С.Ф. (раиси комиссия), аъзоёни комиссия — номзади идмҳои техниқӣ, дотсент Абдураҳмонов А.Я. ва номзади илмҳои техниқӣ, дотсент Гадоев С.А., ки аз ҷониби шурои диссертационии 6Д.КОА-041 (протоколи № 21.1 аз “_26_” феврали соли 2024) оид ба кори рисолаи Каримов Саъди Мирзоевич дар мавзуи “Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ЧСК “Сементи тоҷик”)\”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техниқӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техниқӣ) таъсис дода шудааст.

Комиссия экспертӣ кори рисолаи Каримов Саъди Мирзоевич -ро дар мавзуи “Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ЧСК “Сементи тоҷик”)\” мавриди таҳлилу барраси қарор дода, хулоссаҳои зеринро пешниҳод менамояд.

Рисола дар мавзуи “Арзёбии таъсири чанги истеҳсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ЧСК “Сементи тоҷик”)\” ба талаботи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техниқӣ) мувофиқат меқунад.

Муҳимијати мавзуъ. Дар истеҳсолотҳои маводҳои соҳтмони (гаҷ, сement, оҳак, асбест ва ғайраҳо) ихроҷшавии чангу аэрозолҳо ба ҳавои атмосфера яке аз масъалаҳои муҳими экологӣ ба шумор рафта, барои пешгири ва безараргардонии он риоя намудани равандҳои технологӣ, иваз намудани дастгоҳҳои чангтозакунандай фарсадашуда (кухна) ба дастгоҳҳои мусир мувофиқи мақсад мебошад. Айни замон чанг ба яке аз ифлоскунандоҳои афзалиятноки ҳавои атмосфера ба ҳисоб рафта, ташкили дурусти мониторинги экологӣ дар муҳити шаҳри, инчунин таҳлили доимии динамикаи тағйирёбии он, зарур дониста мешавад.

Бояд қайд кард, ки ш. Душанбе маркази саноатӣ буда, зиёда аз 140 корхонаҳои шаклҳои гуногуни моликият (МБГ, истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ, полиграфӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва ғайра)-ро дарбар мегирад. Аз ин лиҳоз, ҳамарӯза аз корхонаҳои саноатӣ ва нақлиёт ба ҳавои атмосфераи ш. Душанбе миқдори зиёди моддаҳои гуногуни химиявии заарнок ихроҷ мешаванд.

Дар ЧСК «Сементи точик» партовҳои чанги сement ҳамчун ҷузъҳои хурдзарра (PM10 ва PM2,5) ба шумор рафта, паҳншавии он ба муҳити атроф ва таъсири он ба саломатии инсон, тадқиқоти ҷиддии экологиро тақозо мекунад.

Ҳамин тариқ, арзёбии таъсири чанги истеҳсолоти сement ба муҳити атрофи ш. Душанбе дар мисоли ЧСК «Сементи точик» муҳимияти асосии кори рисоларо иникос менамояд.

Кори рисола дар асоси нақшай илмӣ-тадқиқотии кафедраи “Бехатарии фаъолияти инсон ва экология”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими ҷаро гардидааст.

Мақсади кор. Арзёбии экологии таъсири чанги истеҳсоли сementи ЧСК «Сементи точик» ба сифати ҳавзаи ҳавои атмосфераи ш. Душанбе, ҳадафи асосии кори рисола мебошад.

Вазифаҳои тадқиқот. Ҷиҳати татбиқи ин мақсадҳо вазифаҳои зерин гузошта шудаанд:

- омӯзиши раванди технологияи истеҳсоли сement дар ЧСК «Сементи точик» ҳамчун манбаи партовҳои чанг;

- муайян кардани самараи кории дастгоҳҳои чангполоишкунанда, ки дар корхона барои кам кардани партовҳо ба атмосфера истифода мешаванд;

- гузаронидани тадқиқот барои муайян кардани дараҷаи чанголудшавии ҳаво дар ҳудуди сехҳо ва қитъаҳои кории корхонаи ЧСК «Сементи точик» ва дар ҳудудҳои аҳолинишини наздик;

- муайян кардани чанг ғубор дар намунаҳои барфи общудаистода ва таркиби элементҳои кимиёвии он (pH , дуруштии умумӣ, HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-}) бо истифода аз усулҳои таҳлилии гравиметрӣ ва титриметрӣ;

- гузаронидани тадқиқот барои муайян кардани дараҷаи чангнокии қабати барф ҳамчун нишондиҳандай ҳолати ҳавои атмосфера дар ҳудуди сехҳо ва қитъаҳои кории ЧСК «Сементи точик» ва дар ҳудудҳои нуқтаҳои аҳолинишин;

- муайян намудани ифлоскунандаҳои афзалиятнок дар қабати сатҳи заминии ҳавои атмосферӣ (дар баландии то 1м аз сатҳи замин) дар ҳудуди ҳамشاфати ЧСК «Сементи точик»-и ш. Душанбе;

- пешниҳоди тавсияҳо оид ба кам кардани партови чанг ба ҳавои маҳалли корӣ ва наздикии ҳудуди ЧСК «Сементи точик»;

- муайянкуни арзёбии зарари иқтисодӣ аз ифлосшавии чанг ғубори ҳавои атмосфера дар ҳудуди шаҳр.

Навғонии илмии кор:

- арзёбии экологии таъсири чанги истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ бо назардошли технологияи амалқунанда дар мисоли ЧСК «Сементи точик» мавриди таҳлил қарор дода шуда, аз ҷиҳати илмӣ асосноккунии арзёбии таъсири чанг ба муҳити зист (АТМЗ) ва саломатии аҳолӣ бо мақсади ташкили намудани системаи мониторинги экологӣ гузаронида шуд;

- дараҷаи сарбории техногенӣ (чанг ғубори ҳаво), ки аз ҷониби ЧСК «Сементи точик» дар ҳудуди истеҳсолӣ, дар минтақаи муҳофизати санитарӣ (MMC) ва дар маҳалҳои аҳолинишини ҳамشاфат ба вучуд омадаанд, муайян

карда шуданд;

-дар асоси омӯзиши равандҳои тозакунии газ дар ЧСК «Сементи тоҷик» нақшай принсиалии технологи навсозии полонаҳои барқии (минбаъд ПБ) (электрофильтр) мавҷудаи тамғаи УГ1-2-10 (шумораи майдонҳо 2) ё ДГПН-55х3 (шумораи майдонҳо 3) дар дастаи полонаи остинчашакл (минбаъд ПО) (рукавной фильтр) барои кам кардани партовҳои чанг ба ҳавои атмосфера бо наасби сиклонҳои батареявии марҳилаи якуми тозакунӣ, тавсия дода шудааст.

Аҳамияти назариявӣ рисола. Тадқиқотҳои гузаронидашуда муқаррароти назариявӣ дошта, ҳамчун саҳми назаррас дар қабули қарорҳо оид ба идоракунии ҳифзи муҳити зисти дар корхона бо назардошти талаботҳои экологӣ таҳия карда шуданд. Кори диссертационии зикршуда метавонанд ҳамчун тавсия дар таҳияи ҳучҷатҳои экологӣ ва нақша-чорабиниҳо оид ба дастовардҳои технологӣ дар истеҳсолот, ки ба таъмини паст кардани концентратсияи чанг дар газҳои ихроҷшуда то меъёри санитарӣ (КҲНИ) мусоидат менамоянд, истифода шаванд.

Аҳамияти амалии рисола:

-қиматҳои сатҳизамиинии концентратсияи моддаҳои ифлоскунанда (партовҳои чанг) ба атмосфера бо усулҳои таҷрибавию ҳисобкунӣ чӣ дар ҳудуди минтақаҳои истеҳсолӣ то ба минтақаҳои муҳофизати санитарии корхона ва чӣ дар ҳудуди аҳолинишини шаҳри муайян карда шуданд;

-усулҳои таҷрибавию ҳисобӣ, ки барои тадқиқи концентратсияи максималии сатҳизамиинии партовҳо истифода мешаванд, барои таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо оид безарарагардонии чангу ғубор дар ЧСК «Сементи тоҷик», ки дар маҳалҳои шаҳр ва наздишаҳрӣ амал меқунанд, асос гардиданд;

-тавсияҳои амалӣ барои навсозии ПБ-и (электрофильтр) мавҷудаи тамғаи УГ1-2-10 (шумораи майдонҳо 2) ё ДГПН-55х3 (шумораи майдонҳо 3) бо мақсади кам кардани партови чангу ғубор ба ҳавои атмосфера бо наасби ПО (рукавной фильтр) ва гурӯҳи сиклонҳо таҳия гардиданд;

-натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда барои мутахассисони Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо арзёбии таъсири фаъолияти хоҷагидорӣ ба ҳавои атмосфера ва мониторинги экологӣ машғуланд; мақомоти ҳокимиюти давлатӣ; мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ; ташкилотҳои лоиҳакашиӣ, ки лоиҳаи нақшои ободонии шаҳрро тартиб медиҳанд, ҷолиб мегардад;

-натиҷаҳои тадқиқот ва пешниҳодот оид ба навсозии ПБ (электорфильтр) дар дастаи ПО (рукавной фильтр) бо мақсади кам кардани партови чанг ба ҳавои атмосфера бо наасби гурӯҳи сиклонҳои марҳилаи якуми тозакунӣ дар раванди таълимии кафедраи «Бехатарии фаъолияти инсон ва экология»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ барои омода кардани бакалаврҳо ва магистрон аз рӯйи ихтисоси 330101-05 «Ҳифзи муҳандисии муҳити зист» ворид ва татбиқ карда шудааст.

Муқаррароти барои ҳимоя пешниҳодшаванда:

-қиматҳои таҷрибавии концентратсияи моддаҳои ифлоскунанда (партовҳои чанг) сатҳизамиинӣ дар ҳавои атмосфера, чӣ дар ҳудуди истеҳсолӣ ва ҳам дар ҳудуди аҳолинишини шаҳр;

-тадқиқи чангу ғубор дар намунаҳои барфи обшудаистода ва таркиби элементҳои кимиёвӣ (рН, дуруштии умумӣ, HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-}) бо истифода аз усулҳои таҳлили гравиметрӣ ва титриметрӣ;

-арзёбии сатҳи сарбории техногенӣ аз ҷониби ҶСК «Сементи тоҷик» дар ҳудуди ҳамشاфати истиқомати аҳолӣ (минтақаи истиқоматӣ) аз рӯйи натиҷаҳои тадқиқот бавучудомада;

-номгӯйи моддаҳои афзалиятноки ифлоскунанде, ки бояд дар қабати сатҳизамиинии ҳавои атмосфера дар ҳудуди ҳамşaфати ҶСК «Сементи тоҷик» назорат карда шаванд ва блок - нақшай мониторинги экологӣ;

-тавсияҳои таҳиягардида оид ба навсозии ПБ -и тамғаи УГ1-2-10 (шумораи майдонҳо 2) ё ДГПН-55х3 (шумораи майдонҳо 3) ба дастаи ПО барои тоза кардани партовҳои газ аз чанг (чанг клинкер, дуда) бо наасби гурӯҳи сиклонҳои навбати якум дар хумдонҳои саноатии пазиши клинкер.

Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ: Мавзӯи кори рисола ба шиносномаи ихтисоси 03.02.08 – «Экология» (соҳаи илмҳои техникӣ) аз рӯйи банди 1.2 «Арзёбии ҳамаҷонибаи таъсири объектҳои саноатӣ ба экосистемаҳои табиӣ ва сунъӣ. Принципҳо ва механизмҳои мониторинги системавии экологӣ» ва 1.8 «Омӯзиши технологияҳои аз ҷониби экологӣ тоза ва камхарҷ» мувофиқат менамояд.

Саҳми шахсии муаллиф аз таҳлили иттилоотии адабиётҳо, таҳлили вазифаҳои гузошташуда, таҳияи барномаи тадқиқотӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои тадқиқот, навиштани мақолаҳо ва ҷамбасти кори рисола, иборат мебошад. Ҳама тасвирҳои картографӣ дар асоси усулҳо ва тарзҳои ҳаритасозии геоиттилоотӣ соҳта шудаанд.

Баррасии натиҷаҳои кори рисола. Таҳлили вазифаҳои гузошташуда дар тамоми марҳилаҳои тадқиқот (солҳои 2021-2023) гузаронида шудааст. Натиҷаҳои кор дар конференсияҳои ҷумҳурияӣ ва байналмилалӣ маъруза ва муҳокима карда шудаанд. Инчунин мақолаҳои илмии унврнҷӯ вобаста ба мавзуи рисола дар Паёми филиали Университети давлатии Москва ба номи М. Ломоносов дар шаҳри Душанбе (с.2023), материалҳои Конференцияи байналмилалии илмии «Мактаби олимони ҷавон», ки ба ҳамкорӣ бо давлатҳои иттифоқӣ баҳшида шудааст (Қазон, с.2023) ва дар Конференси байналмилалии «Мактаби илмии ҷавонон» (Воронеж, 2023), ба чоп расидаанд.

Интишорот. Дар асоси маводи рисола 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар нашрияҳои тақризии аз ҷониби Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ва дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ ва Федератсияи Россия ба табъ расидаанд.

Мақсад ва вазифаҳои рисола амалан ичро гардидааст. Тавсияҳои пешниҳодгардида аз назари илмӣ асоснок шудатадқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Комиссия тавсия медиҳад:

1. Бо назардошти ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар кори рисолаи Каримов С.М. дар мавзуи “Арзёбии таъсири чанг истехсоли сement ба муҳити табиии атрофи ш. Душанбе (дар мисоли ҶСК “Сементи тоҷик”)\”, ки барои

дарёфти дарацаи илмии номзади илмҳои техниқӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.08 – Экология (соҳаи илмҳои техниқӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу буда, ба шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-041-и назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Бо пешниҳоди комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-041-и назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ муқарризони расмӣ аз руи мавзуи рисола шахсони зерин муқаррар карда шаванд:

- **Рузиев Ҷура Раҳимназаровиҷ** – доктори илмҳои техниқӣ, профессори кафедраи “Химияи амали”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

- **Қодиров Анвар Сайдкуловиҷ** – номзади илмҳои техниқӣ, ходими калони илмӣ, директори Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи такриздиҳандаи рисола Муассисаи давлатии “Маркази илмӣ - тадқиқотии ҳифзи захираҳои об”-и Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи ошкоро ва ҷойгир намудани матни автореферат ва рисола дар сомонаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол намудани он ба суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

Доктори илмҳои физика-математика,
профессор



Абдуллаев С.Ф.

Аъзоёни комиссия:

номзади илмҳои техниқӣ, дотсент



Абдураҳмонов А.Я.

номзади илмҳои техниқӣ, дотсент



Гадоев С.А.

Имзоҳо дуруст мебошанд: Котиби илмии шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-041, н.и.т., дотсент



Тағоев С.А.

“_15__” марта __ с. 2024

Имзои н.и.т. дотсент Тагоев С.А.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори ШК ва КМ ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ



Қодирзода Н.Ҳ.

